

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”:



Ректори Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.
Айнӣ, доктори илмҳои таърих,
профессор

Ибодуллоҳода А.И.
соли 2025

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Шарифова Санавбар Саъдулоевна дар мавзуи «Нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таърих» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 - Назария ва методикаи фанҳои ҷамъиятӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ))

Мубрамияти таҳқиқот. Дар ҳамаи давру замонҳои мавҷудияти тамаддун тарбия, таълим ва ташаккулдии сифатҳои маънавӣ-ахлоқии шаҳсият яке аз вазифаҳои муҳими назария ва амалияи фаъолият, инсоният буда, дар соҳтори таркибии он арзишҳои миллӣ мавқеи калидӣ дошт. Ҷунки он рукни асосии мағкураи миллиро ташкил намуда ба ҳифзи арзишҳои маънавию моддӣ ва ҳифзи марзу буми ҳар як ҳалқу миллат, кишвару давлат равона карда мешуданд.

Ҷиҳати осоиштагиу оромӣ ва мустаҳкамгардонии амнияти миллӣ ва боварии одамон ба зиндагии хушбахтонаи оянда соҳаи маориф ва дар робита ба он таълиму тарбияи арзишҳои миллӣ нақши муҳим дорад. Идеали замонавии тарбияи миллӣ – ин шаҳсест, ки маънавиёти баланд дорад, эҷодкор ва босалоҳият аст, шаҳсест, ки арзишҳои маънавӣ ва фарҳангии миллиро эҳтиром мекунаду ояндаи Ватанро ояндаи тақдири ҳуд медонад. Дар атрофи ҷаҳонишавӣ, ҳамгирои иҷтимоӣ зиддияти тамаддунҳо ва худшиносии миллатҳо гуногунанд.

Баъди соҳибистиклол гардидан дар Тоҷикистон заминаҳои меъёрий-хуқуқии тарбияи арзишҳои миллӣ таҳия ва амалий гардида истодаанд, ки дар кулли онҳо мақсаду вазифаҳои тарбияи хештаншиносии хонандагон дар оила, муассисаҳои таҳсилотӣ ва ҷомеаи муосир муайян карда шудаанд. Иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбияи хештаншиносии хонандагон дар ҳамаи марҳилаҳои инкишофи наврасону ҷавонон чун бунёдгари

чомеаи демократӣ раванди доимо амалкунанда, пешраванда буда, дар назария ва амалияи тарбиятии халқи тоҷик, таҳқиқотҳои илмии муосир мавриди истифодабарӣ бурданро талаб мекунад. Амалӣ гардондани мақсаду вазифаҳои тарбияи хештаншиносии хонандагон истифодаи таҷрибаи тарбиявии халқро талаб мекунад. Чунки инсон аз рӯзи ба дунё омадан то охири умр дар муҳити оила зиндагӣ менамояд, ба зинаи камолот мерасад, маҳорату қобилиятҳои дар чомеа зиндагӣ карданро аз худ менамояд ва кӯшиш менамояд мавқеи худро ҳамчун шахсияти арзишманд ишғол намояд.

Бояд қайд кард, ки масъалаи тарбия ва ташаккулии тарбияи хештаншиносии хонандагон, майлу рағбат ба арзишҳои он дар таҳқиқотҳои олимони хориҷио ватанӣ мавқеи хосаро ишғол намудаанд.

Ҷабҳаи гуногуни тарбияи тарбияи хештаншиносии хонандагон дар таҳқиқотҳои олимони шинохтаи ватанӣ М. Орифӣ, И. Обидов, М. Эркаев, М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, К. Қодиров, И. Ҳ. Каримова, Ф. Гулмадов, Т. Зиёзода, Б. Раҳимов, А. Нуров, Ҳ. Раҳимзода, М. Р. Юлдошева, Ҷ. Файзализода, Б. Мацидова, Ҳ. Ҳочаев, Қ. Абдураҳимов, Б. Раҳимов ва дигарон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтаанд ва ин раванд вобаста ба пешрафт ва талаботҳои чомеа, ҳодиса, воқеаҳои иҷтимоию сиёсӣ идома доранд ва идома хоҳанд ёфт.

Аз тарафи Шарифова Санавбар Саъдулоевна интихоб намудани таҳқиқи илмии «Нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ» мубрам ва саривактӣ буда, он барои ошкорсозӣ, асосноккунӣ назариявию амалии истифодаи нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ, тағиyrу такмилёбии арзишҳои маънавӣ-ахлоқии миллӣ зарур ва саривактӣ мебошанд. Дар раванди кори таҷрибавӣ-озмоишӣ амалӣ гардондани мақсаду вазифаҳои таҳқиқотӣ имконият медиҳад арзишмандии тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ санцида ва натиҷаҳои он минбаъд дар таҷрибаи тарбияи наврасон истифода гардида ба рушду такомули педагогикии ватанӣ мусоидат намояд.

Мақсади таҳқиқоти мазкурро таҳлили илмию педагогии шаклу усулҳои самарабахши омода намудани хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ дар асоси анъанаҳои миллии хештаншиносӣ, ки барои ташаккули ватандӯстӣ ва инсонпарварии онҳо кӯмак мерасонад, ташкил дода, вазифаҳои интихоб ва иҷрошаванда барои ноил гардидан ба ҳадафҳои муайянни таҳқиқотӣ таҳия ва амалӣ гардидаанд. Онҳо вайфаҳои омӯзиш ва таҳлили ақидаҳои назариявии муҳаққиқон ва ошкор соҳтани паҳлӯҳои гуногуни мавзуи нақши арзишҳои миллӣ зимни таълими фанни таъриҳ;

дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ муайян намудани хусусиятҳои истифодаи тарбияи худшиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ; ошкор ва муайян намудани аҳамияти педагогӣ ва хусусиятҳои рушди ҳувияти миллӣ, тарбияи худшиносии хонандагон ҳангоми таълими фанни таъриҳ; ташкили ташхиси озмоиши таҷрибавии тарзу усулҳои таҳлилу тадқик намудани рушди ҳувияти миллӣ тарбияи худшиносии хонандагон ҳангоми таълими фанни таъриҳ; таҳияи тавсияҳо ва пешниҳодҳо оид ба рушди ҳувияти миллӣ тарбияи худшиносии хонандагон ҳангоми таълими фанни таъриҳро дар бар мегиранд.

Объект ва мавзуи таҳқиқот мантиқан бо ҳам алоқаманд буда, таҳқиқи раванди таълиму тарбияи арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ ташкил намудааст. Ягонагиу робитай мантиқии мақсаду вазифаҳо имконият додааст, фарзияи илмии таҳқиқот ва нуктаҳои барои дифоъ пешниҳодшаванда бо ҳам мувофиқат намоянд ва кори таҳқиқотӣ дар муддати банақшагирифта ба анҷом расонидашуда кори диссертационӣ ба расмият дароварда шавад.

Барои бо ичрои мақсади таҳқиқотӣ, ноил гардидани муҳаққик ба ичрои вазифаҳои дар пешгузошташуда амику дурустӣ ба муайянсозӣ ва интихоби асосҳои методологию назариявӣ сарчашмаи маълумотҳою адабиётҳои истифодашаванда, маҳсусан методҳои назариявию амалии кори таҳқиқотӣ, интихоби пойгаҳи кори таҳқиқотӣ мусоидат намудаанд.

Фаъолияти пурсамар ва заҳматҳои муҳаққик, имконият додааст **навғониҳои илмӣ** чун бозёфти арзишманди рисолаи илмӣ арзёбӣ карда шавад: Ин таҳқиқот ва таҳлили илмии мукаммалест, ки ба омӯзиш ва баррасии мавзуи нақши арзишҳои миллӣ ва хусусиятҳои табиии тарбияи худшиносии хонандагон дар раванди таълими фанни таъриҳ баҳшида шудааст. - дар раванди таҳқиқот кӯшиш карда шудааст, ки масъалаҳои асосии тарбияи хештаншиносӣ ва нақши ҳувияти миллӣ дар раванди таълими замони муосир, ки аҳамияти ҷиддӣ дорад, ба таври амиқ муайян ва таҳлил карда шаванд. Дар ин равиш, дикқат ба рушди ҳисси масъулият ва эҳсоси ватанпарастӣ дар байни хонандагон, ки ояндаи ҷомеаро ташаккул медиҳанд, равона гардида аст.

- ҷустуҷӯҳои илмӣ ва озмоиши имкон доданд, ки дар асоси истифодаи мероси педагогии ҳалқи тоҷик, роҳҳои оқилона ва самара баҳши ворид намудани мағҳумҳои аҳлоқӣ ва фарҳангӣ дар амалияни таълимӣ бо назардошти хусусиятҳои равонии хонандагон пешниҳод шаванд.

- навғонии илмӣ бо дар назардошти мағҳумҳои «хештаншиносӣ», «ватандӯстӣ» ва «таҳаммулпазирӣ» имкон хоҳад дод, равиш ва тавсияҳои

концептуалӣ барои омӯзгорони зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва олии касбӣ таҳия гардад;

- усулҳои пуртависир ҷиҳати таҳия намудани технологияи ҳавасмандгардонии хонандагони зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои дарки анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои ахлоқӣ омода гарданд.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Дар замони таъсири ҷаҳонишавии фарҳангҳо ва таракқиёти илму техникаи муосир, ки сарҳадҳои муоширати ҳалқу миллатҳоро барҳам медиҳанд, эҳтиёҷ ба ҳувияти миллӣ ва тарбияи хештаншиносӣ шарт ва зарур аст. Барои илми педагогикаи тоҷик тадқиқоте, ки доир ба нақши ҳувияти миллӣ ва тарбияи худшиносӣ зимни таълимӣ фанни таъриҳ ба анҷом расонидан, аҳамияти бузурге доранд. Анҷоми таҳқиқ ва омӯзиши пурраи илмӣ оид ба нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи худшиносии хонандагон дар раванди таълимӣ фанни таъриҳ дар илми педагогикаи тоҷик аҳамияти зерини назариявӣ ва илмӣ ҳоҳад дошт:

- барои корҳои минбаъдаи илмӣ кӯмак ҳоҳад расонд;
- барои ҷорӣ намудани тарбияи хештаншиносӣ, тайёр намудани омӯзгорони ояндаи фанни таъриҳ мусоидат менамояд;
- барои рушду ташаккули ҳувияти миллии хонандагон ёрӣ мерасонад;
- ҳамчун дастури таълимӣ дар соҳаи илми педагогика хизмат ҳоҳад кард;
- маводи таҳияшуда метавонад дар нашри китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ, энциклопедияҳо ва солномаҳо истифода шавад;
- онро ҳамчун роҳнамо ва дастур дар соҳаи илми педагогика истифода бурдан мумкин аст;
- анҷоми ин таҳқиқот метавонад барои нишон додани бартарии арзишҳои миллӣ ва ташаккули худшиносии толибилимон дар раванди таълимӣ фанни таъриҳ сахифаҳои нав боз кунад.

Дар диссертатсия масъалаҳои истифодаи усулҳои гуногуни тарбияи худшиносии миллӣ, ҷиҳати ғанигардонии методологияи таълим бо роҳи истифода аз моделҳои дидактикаӣ, мавқеъ ва тарзи истифодабарии воситаҳои таълимӣ ҳусусияти ҳувияти миллидошта тадқиқ шудааст ва барои омӯзгорон, унвончӯён, донишҷӯёни факултетҳои таъриҳ ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аҳамияти амалий дошта метавонад.

Махсусан, таҳлилу баррасии ҳусусиятҳои ташаккулёбии сифатҳои шахсиятии худшиносӣ, иҷтимоишавии наврасон аз нигоҳи психологӣ, иҷтимоӣ, педагогӣ хеле муҳим аст. Таҳқиқоти мазкур барои таҳия,

коркард ва амалӣ гардондани мақолаҳо, барномаҳо, дастурҳои методӣ, маводҳои ёрирасони таълиму тарбиявӣ барои хонандагони синни хурди мактабӣ, наврасӣ, синфҳои болоӣ, донишомӯзони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оид ба тарбияи хештаншиносӣ ёрӣ расонда, барои амалӣ гардондани Консепсияи миллии тарбия ва дигар хуччатҳои меъёри-ҳукуқии кишвар мусоидат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқоти мазкур дар таҳлили ҳамаҷонибаи масъала; дар омезиши дурусти таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ, таҳлили миқдорӣ ва сифатии маводҳо; дар истифодаи маҷмуи усулҳо вобаста ба мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот; дар заминаи кори озмоишӣ ва тасдиқи амалии муқаррароти кори илмӣ дар давоми озмоиш, таҳлили натиҷаҳои коркарди маълумоти озмоишӣ, таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ, иштиrok дар чорабиниҳои илмӣ, ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада ва дар таҳияи диссертатсия таҷассум меёбад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия ба талаботи Даствурамал оид ба таркиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ, авторефератҳо, мақолаҳои илмии чопшуда мувофиқат мекунад. Мазмуну муҳтавои автореферат аз мазмуни матни диссертатсия бармеояд.

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулосаи бобҳои истифодашуда иборат аст.

Муаллиф дар муқаддимаи диссертатсия оид ба мубрамияти таҳқиқи масъала, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои назариявию методологӣ ва сарчашмаи маълумотҳо, навгониҳо ва ахмияти назариявию амалии таҳқиқот, фарзия ва нуктаҳои ба дифоъ пешниҳодшаванда, истифодаи заминаҳои эмперикӣ маълумот додааст.

Дар боби якум «Ҷанбаҳои назариявии ташаккули хештаншиносии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» - муносибатҳои иҷтимоӣ, ки дар даҳсолаҳои охир, баҳусус дар солҳои охир дар сиёсати ҷаҳонӣ, илмҳои ҷомеашиносӣ, хосса илми фарҳаншиносӣ, ба вукуъ пайвастанд, бештар дар атрофи зиддияти тамаддунҳо ё ҳамгироии онҳо ва худшиносии миллатҳо сурат гирифтаанд ва ин баҳсҳо ҳанӯз ҳам идома доранд. Навовариҳо фаъолияти таълим дар мактаби муосир ва таъйини авлавияти тарбия дар таҳқиқоти илмӣ доир ба яклухтии ҷараёни таълимиву тарбиявии хонандагон оварда шудааст.

Зербоби якуми боби мазкур «Асосҳои педагогию психологи ташаккули ҳисси хештаншиносии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» буда дар он қайд мегардад, ки як нуктаи ташвишовар дар

ин раванд паҳншавии фарҳанги аввомона аст. Хатар эҷод намудани он ба арзишҳои миллӣ, эстетика ва ахлоқ маҳсусан, таъсири он ба насли ҷавон зарурат ба миён овардааст, ки ин масъала ҳаматарафа омӯхта, таҳқиқ намуда шавад ва ҳалли худро ёбад. Ҳалли ин масъала ба худшиносии миллии ҳар як фарди чомеа вобаста буда, таваҷҷӯҳи бисёр олимони педагогро низ ба худ ҷалб намудааст. Азбаски дар ҷаҳони муосир тазодҳои бисёр ба назар мерасанд ва ба задухӯрдҳо низ сабаб шуданашон мумкин аст, муассисаҳои таълими ҷаҳонӣ низ ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд.

Дар зербоби дуюми боби мазкур «Инъикоси ҳаёти иҷтимоӣ дар таҳқиқоти муҳаққиқони тоҷик ва хориҷии муосир» - қайд гардидааст, ки ҳар ҷизе, ки баҳо ё арзиши инсонро ҳамчун инсон муайян меқунад ва ба ӯ рӯҳ мебахшад, маънавиёт аст. Маънавиёт ҷизе нест, ки ба даст гирифта, ламс карда ва ҳаридаро фурӯхта шавад. Маънавиёт дар сифатҳо ё ҳосиятҳои худи инсон нуҳуфтааст, ки дар қобилияти худшиносӣ, эҳсоси таъриҳ, замону фазо, қобилияти тафаккур, қобилияти омӯзиши забонҳо; одобу ахлоқ, дониш, маҳорату малака, эҷодкорӣ ва ғайра ифода мейбад. Рафтари меъёрии хонанда ба ташаккули соҳтори дурусти психологии ӯ вобаста аст.

Муҳаққиқ қайд меакунад, ки тарбияи иҷтимоӣ дар раванди таъриҳ ва мутобиқшавии хонандагон ба ҳаёти иҷтимоӣ, маҳсусан дар доираи худшиносии миллӣ, ҳамчун як раванди динамикӣ, ки вобаста ба омилҳои ташкилӣ, роҳҳо, мазмун ва натиҷаҳо таҳия мешавад, назар мерасад. Ба таври дигар, тарбияи иҷтимоӣ як раванди шаклгирии шаҳсият аст, ки ба таваҷҷӯҳ ва эҳсоси худшиносии инсон, ҳамчун натиҷаи тарбияи хештанштносӣ, нигаронида шудааст.

Таъмини ҳувияти миллии хонандагон як шароити асосӣ барои таъмини иҷтимоишавии онҳо мебошад. Ҳувияти миллӣ ҳамчун баҳше аз тарбияи иҷтимоӣ ба насли наврас на танҳо имконият барои худшиносӣ ва ташкил кардани муносибатҳо медиҳад, балки ба онҳо имконият медиҳад, ки шаҳсияти мукаммали иҷтимоии худро шакл диханд. Ҳувияти миллии хонандагон дар раванди таълим ва тарбия, ки ба худшиносии миллӣ вобаста аст, барои рушди муносибат ва иштироки фаъол дар ҷараёнҳои иҷтимоӣ зарурист.

Зербоби сеюми боби аввал «Санадҳои меъёрию ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таълим ва тарбияи ҳаёти иҷтимоӣ»-ном гузошта шудааст. Раванди корҳои тарбиявӣ дар байни ҷавонону наврасон пас аз қабул гардидани «Консепсияи миллии тарбия» (соли 2006) вусъати нав

пайдо намуда, мақсаду вазифа ва мазмуни тарбия комилан ба арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангии миллати мо мутобиқ қунонида шуд.

Ба андешаи муҳаққик, ки пас аз тасвиби «Консепсияи миллии тарбия», раванди корҳои тарбиявӣ дар байни ҷавонон ва наврасон тавсеаи нав пайдо кард. Ҳадаф ва вазифаҳои тарбия комилан бо арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангии миллати мо мутобиқ карда шуданд. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки давлати тозаистиқоли мо ба тарбияи фарогири миллӣ ниёзи бештар дорад.

Дар боби дуюми диссертатсия «Мазмуну мундариҷа ва роҳу усуљҳои ташаккули хештаншиносии хонандагон дар таълими таърихи умумӣ» ҷамъбасти корҳои озмоиши тоҳқиқотӣ оид ба шартҳои муттасилии таълим ҷиҳати тарбияи ҳудшиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ баррасӣ карда шуда, технологияи педагогии дидактикий амалигардонии корҳои озмоиши-тоҳрибӣ оварда шудааст.

Дар зербоби якуми боби дуюм «Соҳтори барнома ва китобҳои дарсии таърихи умумӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» масъалаи барнома ва китобҳои дарсии таърихи умумӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро баррасӣ менамояд. Замони муосир талаб мекунад, ки фаъолияти ҷавонон ва наврасон дар самти тоҳкими пояҳои маърифатӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ба сатҳи нав бардошта шавад. Аз ин рӯ, тарбия намудани шахсиятҳои донишманд ва ватандӯст вазифаи аввалиндараваи соҳаи маориф ва созмонҳои идеологӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ин раванд нақши таълими фанни таърихи умумӣ ниҳоят муҳим аст. Бахусус, тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, миллатпарастӣ, ҳудогоҳӣ ва хештаншиносӣ, арҷузорӣ ба арзишҳои волои таъриҳӣ ва фарҳангии миллат яке аз самтҳои асосии сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Муҳаққик дар заминаи тоҳлили сарчашмаҳои илмии фалсафӣ, сотсиологӣ, таъриҳӣ, адабӣ-педагогӣ, тоҳқиқотҳои психологӣ-педагогӣ, зарурияти тарбия, ташаккулдиҳии шахсияти ояндасозу бунёдкор, ки иродай қавӣ, сифатҳои маънавию ахлоқии устувордошта, маҳсусан ватандӯстро аз айёми кӯдакиу наврасӣ таъкид менамояд, ки дар шароити кунунии чомеа ва оянда низ ин раванд идома ҳоҳад ёфт. Барои тасдиқи андешаи хеш ташаккули ғояҳои ватандӯстиро аз солҳои 20-90 асри XX ва дар замони соҳибистиқолии кишвар ба миён омадани тоҳқиқотҳои илмии иҷтимоӣ, психологӣ, педагогиро маҳсус таъкид намудааст. Таъкид гардидааст, ки ватандӯстӣ категорияи иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ ва фарҳангӣ буда, он соҳтори таркибии ҳудро дорад.

Бояд қайд кард, ки барои аз чиҳати илмӣ-назарияйӣ асоснок намудани нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таърих муҳаққиқ ба таҳқиқотҳои илмии олимон муроҷиат намуда, онҳоро аз чиҳати назарияйӣ асоснок намудааст.

Дар зербоби дуюми боби дуюм «Татбиқи амалии ташаккули ҳисси хештаншиносӣ дар таълими таърихи умумӣ» масъалаи гузаронидани корҳои озмоиши-эксперименталӣ мо аз усулҳои педагогӣ-равонӣ, озмоиши-таҷрибавӣ, таҳқиқотӣ-математикӣ, мушоҳида, анкета-саволнома ва ғайра мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Муҳаққиқ дуруст қайд менамояд, ки масъалаи коркарду истифодаи кулли технологияҳои педагогӣ печида, давомдор ва доимо тағиیرёбандада буда, ҷузъҳои (компонентҳои) методологӣ, ташхисӣ, иттилоотии мураккабро дар бар мегирад.

Дар зербоби сеюм «Озмоиши педагогӣ ва натиҷаҳои он дар ташаккули ҳисси хештаншиносии хонандагон» дар раванди кори таҳқиқотӣ ягонагии назария ва таҷрибаи амалии кори тарбиявиро самти тарбияи хештаншиносии хонандагон фаро гирифтааст. Он ба амалӣ гардидани вазифаҳои тарбияи хештаншиносии хонандагон дар раванди кори озмоиши-таҷрибавӣ равона карда шудаанд. Таҳлили Стандартҳои давлатии таҳсилот, барномаҳои таълимии фанӣ аз фанҳои таърихи ҳалқи тоҷик, таърихи умумӣ, инсон ва ҷомеа, ҷорабинҳои тарбиявии беруназдарӣ ва дигар омилҳои таъсиррасон ба ташаккули тарбияи хештаншиносии хонандагон низ аз нигоҳи муҳаққиқ дур намондааст.

Дар анҷом бояд қайд кард, ки дастоварди таҳқиқоти мазкур аз инҳо бармеояд: риоя намудан ба методологияи таҳқиқоти илмӣ, истифодабарӣ аз таҳқиқотҳои илмии фалсафӣ, сотсиологӣ, психологӣ, педагогӣ, такя намудан ба заминаҳои меъёри-хуқуқии тарбияи хештаншиносӣ, таҳлили мағҳумҳои калидии мутааллик ба масъалаи таҳқиқотӣ, истифодаи мақсадноки маҷмӯи методҳои самарабахши таҳқиқотӣ, ки онҳо иҷроӣ мақсад, вазифа, фарзияи илмӣ ва мантиқи гуногунҷабҳаи (иҷтимоӣ, психологӣ, педагогӣ) масъалаи таҳқиқотӣ мувофиқат намудан, ки кулли онҳоро муҳаққиқ метавонад дар таҳқиқотҳои минбаъда истифода барад.

Мазмун ва муҳтавои кори таҳқиқотӣ дар интишороти муҳаққиқ дар масъалаҳои тасдиқнамуда КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия, дастури таълимӣ-методӣ, мақолаҳо дар маҷмуаҳо аз конференсияи байналмилалӣ ва ҷумҳурияйӣ ба мазмун ва муҳтавои диссертатсия ва автореферати он мувофиқат менамоянд. Инчунин муҳаққиқ қӯшиш намудааст аз таҳқиқотҳои олимони ватанӣ, аз адабиётҳо

бо забони точикӣ истифода намуда бо нутки хатти фахмо фикру ақидаҳои худро иброз намояд.

Мазмуну муҳтавои бобҳои кори диссертационӣ мувоғиқ ба ҳулосаҳо таҳия ва пешкаш карда шудаанд. Дар ҳулосаи умумӣ натиҷагириӣ аз кулли кори таҳқиқотӣ амалӣ гардонда шудаанд. Тавсияҳои методии коркарду пешниҳодшуда барои пешрафту беҳдошти низоми тарбияи хештаншиносӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ, мақомотҳои масъул мадад расонда метавонанд. Онҳо аз ҷиҳати илмӣ-методӣ асоснок мебошанд.

Эродҳо ба кори диссертационӣ. Муҳаққиқ дар масъалаи роҳҳои тарбияи арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон мисолҳо оварда бошад ҳам, барои муқаммалтар намудан ва аз ҷиҳати равонӣ асоснок соҳтани муҳтавои диссертасия намунаҳои аз тақиқоти олимони ватаний овардашуда нокифоя мебошанд. Агар аз ҷиҳатии ба ҳисоб гирифтани ҳусусиятҳои равонии хонандагон низ мавзуъ амиқтар таҳқиқ мегардид, ба диссертасия арзиши илмии бештар мебахшид.

1. На дар ҳамаи иқтибосҳо сарчашмаи онҳо нишон дода шудаанд, ки иҷрои ин амал арзиши илмии таҳқиқотро афзун мекард.

2. Сарфи назар аз мутобикати умумии возехии забони рисола, бархе аз ақидаҳои муаллиф норавшананд ва дақиқияти мантиқӣ ва услубиро талаб менамоянд.

3. Дар матни диссертасия ва автореферат ҳатоғиҳои имлой, услубӣ ва техниқӣ роҳ ёфтаанд, ки онҳо барои ислоҳу бартарафсозӣ ниёз доранд.

Эродҳои зикргардида арзиши илмию амалии таҳқиқоти диссертационии тақризшавандаро коҳиш намедиҳанд.

ХУЛОСА

Диссертасияи Шарифова Санавбар Сайдулоевна дар мавзуи «Нақши арзишҳои миллӣ дар тарбияи хештаншиносии хонандагон зимни таълими фанни таъриҳ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 - Назария ва методикаи фанҳои ҷамъиятӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ) ба талаботи Низомномаи Шурои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаи илмӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267) ва Дастурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертасияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзуи диссертасия ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 - Назария ва методикаи фанҳои ҷамъиятӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ) мебошад.

Тақриз аз тарафи эксперт, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Самиев Тоҳирҷон мураттаб шудааст.

Тақризи муассисай пешбар дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикстон ба номи Садриддин Айнӣ, ки дар он довталаби дараҷаи илмӣ Шарифова Санавбар Саъдулоевна иштирок ва бо маърӯза баромад намуд, баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Дар ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикстон ба номи Садриддин Айнӣ 14 нафар устодону омӯзгорон иштирок намуданд.

Натиҷаи овоздихӣ: "тарафдор" – 14 нафар, "бетараф" - нест, "муқобил" - нест. (Қарори ҷаласаи васеи семинари илмӣ-назариявии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикстон ба номи Садриддин Айнӣ аз 25-уми августи соли 2025, №10/7).

Раиси ҷаласаи васеи семинари
илмӣ-методӣ, мудири кафедраи
умумидонишгоҳии педагогикаи
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент



Мансурова Ч.С.

Эксперти таҳқиқоти диссертационӣ,
дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии
педагогикаи Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
номзади илмҳои педагогӣ



Самiev Т.А.

Котиби ҷаласаи васеи семинари
илмӣ-назарияӣ, номзади
ilmҳои педагогӣ



Арбобова Ф.

25.08. 2025

Маълумот барои тамос: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121; Тел: +992 (37) 224 13 83,
E-mail: info@mail.ru, www.tgpu.tj

Имзои Ч.С. Мансурова, Т.А. Самiev ва Ф. Арбобоваро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ



Мустафозода А.